

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи давлатии

Дангаро, доктори илмҳои

иктисолӣ, профессор

Хайрзода Ш. Қ.

«1» Рустомзода соли 2025

## ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ НЕШБАР

ба диссертасияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ))

**Мутобиқати мавзӯъ ва муҳтавои диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ:** Диссертасияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ; таҳсилоти миёнаи умумӣ), аз он ҷумла, ба банди 1- назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ ва банди 2 - назария ва методикаи тарбияи хонандагон дар раванди таълими фанҳои ҷамъиятӣ мувофиқат мекунад.

Зоро таҳқиқоти мазкур дар доираи парадигмаи педагогии арзишҳо сурат гирифта, ба масъалаҳои мубрами ташаккули ҷаҳонбинии шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии насли наврас дар мархилаи мусоир таваҷҷӯҳи хосса зоҳир менамояд. Дар он муаллиф мағҳуми арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстиро дар заминаи адабиёти илмӣ-педагогӣ ва таърихӣ мавриди баррасӣ қарор дода, ҳусусиятҳои онро дар шароити имрӯза муайян кардааст.

Дар диссертасия мушаххасоти таърихии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон таҳлил гардида, имкониятҳои таърихи умумӣ ҳамчун воситаи ташаккули ин арзишҳо нишон дода шудааст. Муаллиф ба таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик рӯ оварда, намунаҳои конкретии зоҳиршавии ватандӯстиро дар давраҳои гуногуни таърихӣ пешниҳод менамояд.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот:** Тарбияи арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии насли наврас арзиши бунёдии миллӣ буда, дар шароити мураккаби ҷаҳони имрӯз аҳамияти хоса дорад. Бо дарназардошти омодагии тарки қишвари қисме аз ҷавонон, тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ барои суботи ҷомеа ва рушди иқтисодӣ муҳим аст. Ин тарбия бояд дар руҳияи эҳтиром ба таърих, ҳалқ ва давлат сурат гирад ва ба баробарҳукуқии ҳамаи ҳалқҳо, интернатсионализм, радди миллатчигӣ ва ҳавасмандкуни ҷавонон ба кор ба нағъи Ватан мусоидат намояд. Ташаккули фарҳанги ватандӯстӣ, ҳудшиносии миллӣ, эҳсоси шаҳрвандӣ, боварӣ ба ояндаи қишвар ва омодагӣ ба муқобили таҳдидҳои ҷаҳонӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим мебошанд. Таҳқиқоти марбут ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар байни ҳонандагон ба вахдати ҳалқҳо ва ҳифзи ҳувияти миллӣ дар заминаи ватандӯстӣ нигаронида шудааст.

Дар ин замана, таҳқиқоти илмӣ оид ба механизмҳои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, ки ба таҳқими вахдати миллӣ ва ҳифзи ҳувияти миллӣ равона гардидаанд, аҳамияти стратегиро қасб мекунанд. Муҳим аст, ки таъмини ҳамbastagии насли наврас ба Ватан дар асоси принципҳои ҳуқуқӣ, аҳлоқӣ ва фарҳангӣ ташаккул ёбад. Ин раванд бояд бо истифода аз усулҳои мусоири таълим ва тарбия амалӣ гардад, ки ба назар гирифтани ҳусусиятҳои психологӣ ва синнусолии ҳонандагонро таъмин менамояд.

Хеле дақиқона ва бомаврид муаллифи диссертатсия таъкид кардааст, ки барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо, зарурати таҳия ва татбиқи барномаҳои таълимии мукаммал мавҷуд аст, ки ба ташаккули ҷаҳонбинии ватандӯстона, арҷгузорӣ ба мероси таърихии ҳалқ, эҳтиром ба Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд. Ин барномаҳо бояд омӯзиши таърихи пурғановати ҳалқи тоҷик, фарҳанги миллиро дар бар гиранд ва ба таҳқими ифтихори ватандорӣ мусоидат намоянд. Ҳамзамон, муҳим аст, ки ҷавонон ба равандҳои ҷаҳонишавӣ ва таҳдидҳои мусоир, аз қабили экстремизм ва терроризм омода бошанд.

Дар ин самт, нақши муассисаҳои таълими, оила ва ҷомеа бениҳоят муҳим аст. Муассисаҳои таълими вазифадоранд, ки шароити мусоидро барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ фароҳам оваранд, дар ҳоле ки оила бояд дар руҳияи ифтихор аз таърихи ҳуд, эҳтиром ба фарҳанги миллӣ, садоқат ба Ватан насли наврасро тарбия намояд. Ҷомеа бошад, бояд тавассути ташкили ҷорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, маърифатӣ ва варзиши ба таҳқими ҳисси ватандӯстӣ дар байни ҷавонон мусоидат намояд.

Таҳқиқоти сотсиологӣ ва психологӣ дар бораи арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, ки дар дохили қишвар ва берун аз он гузаронида мешаванд,

метавонанд барои муайян намудани самтҳои афзалиятноки кор дар самти тарбияи насли наврас мусоидат намоянд. Муҳим аст, ки натиҷаҳои ин таҳқиқот дар таҳияи стратегияҳо ва барномаҳои таълимӣ ба назар гирифта шаванд. Илова бар ин, таҷрибаи пешқадами қишварҳои дигар дар соҳаи тарбияи ватандӯстӣ бояд омӯхта ва дар шароити Тоҷикистон мавриди татбиқ қарор дода шавад (ниг. ба Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022).

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, метавон хулоса кард, ки таҳқиқоти диссертационии Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ ба яке аз мавзӯъҳои муҳиму мубрам дар шароити ҷаҳонишавӣ - ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии насли наврас бахшида шудааст.

**Дараҷаи асосноккунии гузоришиҳои илмӣ, хулосаю пешниҳод, ки дар диссертасия оварда шудаанд:** Гузоришиҳои илмӣ ва хулосаю пешниҳодоте, ки дар диссертасияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии ҳонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” оварда шудаанд, бо он асоснок карда мешавад, ки ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар ҷараёни таълимии таърихи умумӣ метавонад самарабахш бошад, агар шароитҳои педагогии мусоид фароҳам оварда шаванд. Ин шароитҳо ба назар гирифтани ҳусусиятҳои синнусолии ҳонандагон, истифодаи методҳои фаъоли таълим, таъмини робитаи таърих бо воқеяти зиндагӣ, ҳамоҳангозии таълим бо тарбияи маънавӣ ва ахлоқӣ ва ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо оила ва ҷомеаро дар бар мегиранд.

Дар таҳқиқоти мазкур муаллиф ба таври васеъ мағҳумҳои арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро мавриди баррасӣ қарор дода, онҳоро ҳамчун унсурҳои асосии тарбияи насли наврас арзёбӣ менамояд. Ин мағҳумҳо, мувофиқи таъкиди муаллиф, на танҳо донишҳоро фаро мегиранд, балки инчунин эҳсосот, муносибат ва рафтори инсонро нисбат ба Ватан ва ҷомеа муайян мекунанд. Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар диссертасияш қайд мекунад, ки таърихи умумӣ ҳамчун фанни таълимӣ имкониятҳои фаровон дорад, то ба ҳонандагон арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстиро талқин намояд.

Дар таҳлили адабиёти илмӣ ва методии марбути мавзӯъ муаллиф нишон медиҳад, ки масъалаи ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар таълимии таърихӣ мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқони зиёд қарор гирифтааст. Аммо, ба таъкиди ў, дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ ва дигаргуниҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, зарурати таҳияи роҳҳои нави ташаккули ин арзишҳо дар ҷавонон ба миён омадааст. Муаллиф дар асоси таҷрибаи шаҳсии худ ва баррасии таҷрибаи пешқадами муассисаҳои таълимии

кишвар, як қатор тавсияҳои мушаххасро барои беҳтар намудани ҷараёни ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар дарсхои таърихи умумӣ пешниҳод мекунад.

Бояд қайд кард, ки дар диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ, ғайр аз таҳлили назариявӣ, натиҷаҳои таҷрибаҳои педагогӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф методикаи таҳиякардаи худро дар чанд муассисаи таълимии кишвар санҷида, муайян намудааст, ки истифодаи он дар амал метавонад ба баланд шудани сатҳи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон мусоидат намояд. Ин натиҷаҳо далели асоснок будани хулосаҳо ва пешниҳодоти муаллифро собит месозанд.

**Навгонии илмии таҳқиқот ва саҳехии натиҷаҳои гирифташуда:** Таҳқиқоти диссертационии Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ аз ҷиҳати илмӣ ва амалий хеле арзишманд аст. Муаллиф дар таҳқиқоти худ як қатор масъалаҳои муҳими марбут ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро дар дарсхои таърихи умумӣ баррасӣ намуда, ба хулосаҳои ҷолиб ва муҳим омада, дар ин ҷода ба навгониҳои илмӣ ноил шудааст, аз он ҷумла:

1) Муайян кардани робитаи байнҳамдигарии унсурҳои ифодакунандаи соҳтори ягонаи арзишҳои шаҳрвандию ватандӯстӣ ва асосноккунии муҳтавои ҳар як ҷузъи он: Ин як қадами муҳим дар самти мушаххас ва дақиқ кардани мағҳуми арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мебошад. Муаллиф тавонистааст, ки ин мағҳумро ба унсурҳои алоҳида тақсим намуда, робитаи байни онҳоро муайян созад. Ин имкон медиҳад, ки раванди ташаккули ин арзишҳо дар хонандагон самараноктар ва мушаххастар ташкил карда шавад.

2) Асоснок кардани аҳамияти истифодаи равишҳои фарҳангшиносӣ ва фаъолиятӣ барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандию ватандӯстии наврасон: Ин равишҳо имкон медиҳанд, ки хонандагон ба таври амиқтар ва ҳамаҷонибатар бо фарҳанги миллӣ ва арзишҳои ватандорӣ шинос шаванд. Истифодаи равиши фарҳангшиносӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки тавассути омӯзиши таъриҳ, адабиёт, санъат ва дигар унсурҳои фарҳангӣ ба арзишҳои миллӣ наздиктар шаванд. Равиши фаъолиятӣ бошад, хонандагонро дар раванди таълим фаъолтар мегардонад ва имкон медиҳад, ки онҳо таҷрибаи шаҳсии худро дар ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба даст оранд.

3) Аниқ кардани моҳияти илмии равиши аксиологӣ, ки ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандию ватандӯстӣ нигаронида шудааст: Равиши аксиологӣ ба арзишҳо ҳамчун асоси муносибатҳои инсонӣ ва иҷтимоӣ назар мекунад. Муаллиф бо аниқ кардани моҳияти илмии ин равиши имкон

медиҳад, ки он дар раванди ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ самараноктар истифода шавад.

4) Таҳия ва амалисозии амсила, ки ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ нигаронида шудааст: Таҳияи амсила як қадами мухим дар самти татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқот мебошад. Амсила имкон медиҳад, ки раванди ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар амалияни таълим самараноктар ва мушаххастар ташкил карда шавад.

5) Тарҳрезии муҳтавои раванди таълиму тарбия, ки ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ нигаронида шудааст: Муҳтавои таълим ва тарбия бояд ба таври мушаххас ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ нигаронида шавад. Муаллиф бо тарҳрезии муҳтавои мушаххас дар ин самт имкон медиҳад, ки раванди таълим ва тарбия самараноктар ва мақсадноктар ташкил карда шавад.

6) Муайян кардани самтҳои фаъолияти омӯзгор дар самти ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ: Омӯзгор дар раванди ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ нақши мухим дорад. Муаллиф бо муайян кардани самтҳои фаъолияти омӯзгор дар ин самт имкон медиҳад, ки омӯзгорон дар фаъолияти худ самараноктар ва мақсадноктар бошанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ба таври дақиқ ва асоснок баён шудаанд. Муаллиф барои асосноккунии хулосаҳои худ аз маълумотҳои эмпирӣ, таҳлили адабиёти илмӣ ва таҷрибаи шаҳсии худ истифода кардааст. Ин далели он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқот эътиомдбахш ва боэътиомд мебошанд.

Хулоса, таҳқиқоти диссертационии Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ аз ҷиҳати илмӣ ва амалӣ хеле арзишманд буда, ба рушди илми педагогика ва амалияни таълим саҳми назаррас мегузорад. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар раванди ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ самаранок истифода шаванд.

**Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия:** Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” дар нктаҳои зерин ифода меёбад:

Аҳаммияти илмӣ: Таҳқиқот заманаи назариявии навро барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар байни наврасон фароҳам меорад. Он ба таври муфассал муносибатҳои байни унсурҳои таркибии ин арзишҳоро муайян карда, равишҳои муассири педагогӣ барои татбиқи онҳоро пешниҳод менамояд ва консепсияҳои мавҷударо оид ба

фарҳангшиносӣ, амалӣ ва аксиология дар соҳаи тарбияи ватандӯстӣ такмил дода, барои таҳқиқоти минбаъда роҳ мекушояд. Таҳияи амсилаи ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ як саҳми назаррас дар илми педагогика буда, имкон медиҳад, ки ин раванд ба таври соҳторӣ ва мақсаднокроҳандозӣ карда шавад.

**Аҳамияти амалӣ:** Натиҷаҳои таҳқиқот ба омӯзгорон дар тарҳрезӣ ва татбиқи дарсҳои таърихи умумӣ бо мақсади ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ кӯмак мерасонанд. Амсила ва муҳтавои тарҳрезишуда метавонанд дар таҳияи маводҳои таълимӣ, аз қабили дастурҳои методӣ, китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ истифода шаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар таҳияи сиёсати маориф дар самти тарбияи ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ истифода шаванд.

**Аҳамияти иқтисодӣ:** Тарбияи насли ватандӯст ва дорои арзишҳои шаҳрвандӣ ин сармоягузорӣ ба ояндаи иқтисодии кишвар аст. Чунин шахсон дар рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар саҳмгузор хоҳанд буд. Тарбияи дурусти шаҳрвандон метавонад ба коҳиши хароҷот дар соҳаҳои гуногун, аз қабили хуқуқвайронкунӣ, нашъамандӣ ва ғайра оварда расонад. Ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба рушди захираҳои инсонӣ мусоидат намуда, дар натиҷа, иқтисодиёти кишварро пеш мебарад.

**Аҳамияти иҷтимоӣ:** Ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба муттаҳидии миллӣ мусоидат намуда, дар байни шаҳрвандон ҳисси ягонагӣ ва ҳамbastагiro тақвият мебахшад. Шаҳрвандони худогоҳ, бомаърифат ва меҳанпараст метавонанд ҷомеаро обод ва пешрафта гардонанд. Арзишҳои ватандӯстӣ ба наслҳо имкон медиҳанд, ки мероси фарҳангӣ ва таърихии худро хифз намоянд ва онро ба наслҳои оянда интиқол диханд. Шаҳрвандони дорои арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар ҳаёти ҷамъияти фаъолона иштирок намуда, дар ҳалли мушкилоти ҷомеа саҳм мегузоранд. Тарбияи насли ватандӯст ба таҳқими сулҳу субот дар ҷомеа мусоидат намуда, дар пешгирии низоъҳо ва ташаннуҷҳо нақши муҳим мебозад.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ аҳамияти қалони илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта, истифодаи амалии натиҷаҳои он ба рушди соҳаи маориф ва тарбияи насли наврас саҳми арзанда гузошта метавонад.

**Дараҷаи эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ:** Эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқот ба якчанд факторҳо вобаста аст, ки дар маҷмӯъ, ба сифати методология ва равишҳои таҳқиқот, инчунина таҷрибаи шаҳсии муаллиф таъсири амиқ мерасонанд.

Аввалан, интихоби методологияи мувофиқ ва методҳои озмоиши ба вазифаҳо мутобиқбуда, заманаи устувор барои таъмини натиҷаҳои дақиқ ва боэътимод мебошад. Ин равишҳо на танҳо бо мақсад ва масъалаҳои таҳқиқот мувофиқанд, балки, инчунин, барои дастрасии беҳтар ба маълумот ва иттилооти зарурӣ самаранок мебошанд.

Дуввум, ташкили таҳқиқот дар ду самт - назариявӣ ва амалӣ, имкон медиҳад, ки як фаҳмиши амиқтар ва ҳамаҷониба ба масъалаи таҳқиқот дастрас шавад. Самти назариявӣ бо таҳлили амиқи адабиёт ва баррасии назариятҳои асосӣ маълумоти муҳимро барои баргузории таҳқиқоти амалӣ таъмин мекунад.

Севвум, таҷрибаи шахсии мусбати муаллиф дар таҳқиқот на танҳо асоснокии натиҷаҳоро, балки эътимоди умумии хонандагонро низ зиёд мекунад.

Чорум, истифодаи маҷмуи методҳои арзёбии ҷиҳати арзёбии натиҷаҳои озмоишро истифода шудаанд, имкон медиҳад, ки ҳулосаҳои сифатӣ ва микдорӣ бо дақиқии баланд бароварда шаванд. Ин методҳо на танҳо барои ҷамъоварии маълумот, балки барои тағсири иттилооти андуҳташуда низ кӯмак мерасонанд. Гузаронидани озмоишҳо ва муқоисаи натиҷаҳо, бо ин роҳ, барои эътимоднокии натиҷаҳо ва арзёбии самаранокии методологияи интихобшуда, замина фароҳам меорад.

Дар маҷмӯъ, ҳамаи ин ҷанбаҳо асоснокӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро таъмин кардаанд.

**Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ:** Саҳми шахсии муаллиф дар таҳқиқот, ҳамчун қисми асосии раванди илмӣ, нақши муҳим ва боэътимод дорад. Иштироки бевосита дар ҷамъоварӣ ва коркарди маводи воқеӣ ва маълумоти омории ибтидойӣ, аз аввалин саҳми муаллиф аст, ки барои таъмини дақиқии натиҷаҳо анҷом додааст.

Таҳлил ва ҷамъости натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ низ саҳми муҳими муаллиф мебошад. Ин марҳила, ки дар он маълумотҳо ба таври систематикӣ таҳлил ва арзёбӣ мешаванд, имкон медиҳад, ки ҳулосаҳои амиқ ва асоснок гирифта шудаанд. Таҳияи муносибатҳои методологӣ, ки асоси таҳқиқотро ташкил медиҳад, муаллифро водор кардааст, ки ба назарияи илмӣ ва методологияи интихобшуда таваҷҷуҳ кунад, то ки натиҷаҳои ба даст оварда бо стандартҳои илмӣ мувофиқат кунанд.

Санчиши натиҷаҳо, ки дар он муаллиф ҳулосаҳо ва натиҷаҳои таҳқиқотро баррасӣ кардааст, саҳми дигари муаллифи таҳқиқоти диссертационӣ арзёбӣ шуда, таҳия ва ироаи ҳулоsavу пешниҳод ва тавсияҳо, ки бо таҷрибаи шахсии муаллиф ва натиҷаҳои таҳқиқот

алоқаманданд, дар раванди таҳқиқот нақши муҳим дорад. Ин хулосаву пешниҳодҳо на танҳо барои хулосаи умумии таҳқиқот, балки барои роҳнамоии амалии мутахассисон ва муҳаққиқон дар самти марбут, ҳамчунин, барои рушди минбаъдаи илм ва амалия низ хизмат меқунанд.

Дар маҷмӯъ, саҳми шахсии муаллиф дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба эътимоднокии натиҷаҳо, амиқии таҳқиқот ва арзиши илми он таъсири амиқ расонидааст, ки он метавонад ҳамчун намунаи хуби кор ва масъулиятшиносӣ дар таҳқиқоти илмӣ ба ҳисоб меравад.

**Нашри натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ:** Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 10 интишороти илмии муаллиф инъикос ёфта, аз он ҷумла, 3 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай ба феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохилшуда нашр шудаанд.

Илова бар ин, 7 маводи дигар дар дигар нашрияҳо ва маҷмӯаи маводи конференсияҳои ба табъ расидаанд, нишон медиҳад, ки муаллиф кӯшиш кардааст, то натиҷаҳои таҳқиқоти ҳудро дар минбарҳои гуногуни илмӣ муаррифӣ намояд.

Интишороти мазкур, на танҳо нишондиҳандай самаранокии таҳқиқот, балки эътимоднокии натиҷаҳои ба даст овардашударо дар соҳаи илмӣ ва амалии марбут ба мавзуи диссертация ифода менамоянд. Ҳамзамон, онҳо имконият додаанд, ки муаллиф ба доираи ҷомеаи илмӣ шомил шавад ва бо дигар муҳаққиқон ва коршиносони соҳа ҳамкорӣ кунад, ки ин метавонад барои рушди минбаъдаи таҳқиқоти илмии ў ва такмили малакаҳои ҳирфии ў хеле муфид бошад.

**Арзёбии мазмуни диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он.**  
**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия:**

Диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” ба таҳқиқи муҳим ва актуалиӣ дар соҳаи таълим ва тарбияи ҷавонон нигаронида шудааст. Дар диссертатсия шароитҳои педагогӣ, методология ва стратегияи таълиму тарбия таҳлилилу баррасӣ шудаааст, ки метавонанд барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар хонандагон мусоидат кунанд. Муаллиф дар таҳқиқоти ҳуд ба омӯзиши механизмҳо ва методҳои таълим, ки метавонанд дар такмили фаҳмидани арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии ҷавонон нақши муҳим дошта бошанд, дикқати маҳсус додааст.

Дарацаи ба итмом расидани диссертатсияро таҳлили амиқи маълумотҳои чамъоваришуд ва натиҷаҳои дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ ва корҳои озмоишӣ ноилшуда, инчунин истифода аз методҳои арзёбӣ, ки самаранокии усулҳои пешниҳодшударо нишон медиҳанд, тасдиқ мекунанд. Муаллиф натиҷаҳои пурра ва муфассалро мувоғиқ ба мақсадҳои таҳқиқот пешниҳод карда, хулосаҳои амиқ баровардааст ва самаранокии методҳои истифодашударо собит сохтааст, дарацаи баланду эътидоднокии натиҷаҳои диссертатсия ва ба таври мукаммал ба анҷом расидани таҳқиқоти диссертатсионӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар муқаддима аҳаммияти мавзуи таҳқиқшаванд асоснок карда шуда, дарацаи омузиши он арзёбӣ гардида, объекту мавзуи таҳқиқот, ҳадафу вазифаҳои он, асосҳои назарию методологӣ, навгонҳои илмӣ ва аҳаммияти назарию амалии он муайян карда шудаанд.

Дар боби якум асосҳои назариявии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар назария ва амалияи таълим” муайян ва таҳлилу баррасӣ шуда, аз ҷумла, иброз карда шудааст, ки ташаккули ҳисси ватандӯстӣ, ҳавасмандӣ ба ҳифзи Ватан дар байни наврасону ҷавонон аз масъалаҳои муҳим дониста мешавад ва дар сарчашмаҳои илмӣ қайд карда мешавад, ки тарбия бо истифода аз усулу амалҳои иҷтимоӣ, психологӣ, педагогӣ ва фарҳангӣ ба ташаккули шаҳс, ба низом даровардани ҳаёти ў ва ба инкишофи тамоми чамъият ёрӣ мерасонад.

Дар боби дуюми диссертатсия раванди ташкил ва баргузории таҳқиқоти озмоиши шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои гражданий-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсиф шудааст. Ин боб ба таҳлили амиқи механизмҳо, методҳо ва усулҳои педагогӣ, ки барои рушди арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар ҷавонон зарур мебошанд, нигаронида шудааст.

Муаллиф дар ин боб технологияи педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро дар дарсҳои таърихи умумӣ мавриди тасвибу озмоиш қарор дода, усулҳои муосир ва самаранокро дар раванди таълим пешниҳод мекунад. Ин технологияи педагогӣ бо таваҷҷӯҳ ба ҳусусиятҳои синфҳои 9-10 ва ниёзҳои маҳсуси хонандагон таҳия шудааст, ки имкон медиҳад, то донишомӯзон арзишҳои муҳими шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро дарк кунанд ва дар амалия татбиқ намоянд.

Муаллиф бо истифода аз методҳои гуногуни таҳқиқотӣ, аз ҷумла таҳлил ва синтези маълумотҳои ҷамъоваришуд, натиҷаҳои озмоиширо ба даст оварда, самаранокии истифодаи технологияи мазкурро сабит кардааст.

Дар маҷмӯъ, боби дуюми диссертатсия бо пешниҳод ва озмоиши технологияи педагогии самаранок барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон муаллифро дар ҷодаи таҳқиқоти илмӣ ва амалий муваффақ гардонидааст.

**Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:** Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзӯи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсхои таърихи умумӣ” бо талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон ба таври зерин арзёбӣ намуд:

1) Мавзуи диссертатсия ба масъалаҳои муҳим ва актуалии таълим ва тарбия, маҳсусан дар самти ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, равона шудааст.

2) Методологияи дар таҳқиқоти диссертатсионӣ истифодашуда бо стандартҳои илмӣ ва талаботи Комиссия мутобиқ буда, муаллиф методологияи самаранок ва мувоғифро барои таҳқиқи мавзӯи интиҳоб кардааст, ки нишондихандай эътиидонкӣ натиҷаҳои ба дастовардаи у маҳсуб меёбад.

3) Дар диссертатсия натиҷаҳои амиқ ва воқеӣ пешниҳод карда шудааст, ки шомили таҳлили дақиқи маълумот ва хулосабарории асосноканд. натиҷаҳо бо маълумотҳои қаблӣ муқоиса ва пешниҳоди хулосаҳои ба такмили низоми таълиму тарбия мувоғиқ манзур шудаанд.

4) Дар диссертатсия хулосаву пешниҳодҳои амалии амиқ ва самаранок барои татбиқи арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар раванди таълим пешниҳод шудаанд.

5) Муаллиф тавонистааст, ки самаранокии усулҳои пешниҳодшударо бо истифодаи методҳои арзёбӣ ва озмоиширо сабит намояд ва ин ба муаллифи диссертатсия имкон додааст, ки мувоғиқати диссертатсияро ба талаботи Комиссия таъмин созад.

Дар маҷмӯъ, диссертатсия дар ҳамаи ҷанбаҳои болозикр муваффақ буда, мутобиқати комил бо талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад.

**Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дарацаи илмӣ.** Тахассуси илмии довталаб Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ ба ихтисоси илмии дархостшаванда - номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъияти (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) мувофиқат мекунад.

Таҳқиқи диссертасионӣ аз ин ҷиҳат қобили дастгирӣ мебошад, ки он ба рушди арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар байни хонандагони синфҳои 9-10 таваҷҷӯҳ мекунад, ки ин гурӯҳи синнусолӣ барои ташаккули шаҳсият ва ҷаҳонбинии ҷавонон хеле муҳим аст. Таҳқиқоти мазкур на танҳо ба омӯзгорон қӯмак мекунад, балки барои сиёсати таҳсилотии давлат ва рушди иҷтимоии ҷомеа низ аҳамияти қалон дорад.

Афзалиятҳои педагогии пешниҳодшуда дар диссертасия метавонанд ба такмили усулҳои таълими Ҷаҳонии ҷаҳонни мӯассисаҳои таълими мусоидат кунанд, ки ин боиси беҳтар шудани сифати таълим ва тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон мегардад. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои дигар муҳаққиқон, олимон ва сиёсатмадорон манбаи арзишманде бошанд, ки дар таҳсияи стратегияи ҷомеа таълими Ҕаҳонии тарбияи шаҳрвандӣ қӯмак расонанд.

Пешниҳодҳои амиқи муаллиф дар самти татбиқи усулҳои педагогӣ метавонанд роҳнамои мӯассисаҳои таълими барои беҳтар кардани раванди таълим ва тарбия бошанд, ки ин ба рушди ҷомеа ва мустаҳкам кардани арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ қӯмак мерасонад.

**Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба диссертасия:** Новобаста аз дастоварду муваффақиятҳо ва пешниҳодҳои ҳадафмандона диссертасияи мазкур аз норасоиҳо ва ғалатҳое, ки ҳусусияти ҷузъӣ доранд, ҳолӣ нест ва камбуҷидҳои ҷойдошта сифати баланди илмии диссертасияро коста намегардонанд. Ба инобат гирифтани онҳо дар таҳқиқоти ояндаи диссертант самаранок арзёбӣ мегарданд:

1. Ба назар мерасад, ки баъзе ҷанбаҳо дар таҳқиқоти систематикӣ ва таҳлили амиқи маълумот камбуҷӣ доранд. Барои такмили сифати илмӣ, таҳқиқи амиқ ва систематикӣ дар самтҳои муайян, ба монанди таҳлилҳои муқоисавӣ ва таҳқиқи амиқи манбаъҳо, зарур аст.
2. Баъзе метод ва усулҳои таҳқиқот, ки дар диссертасия истифода шудаанд, ба назари мо, наметавонанд дар амалияи таълими воқеӣ самаранокӣ нишон диханд. Илова кардани усулҳои нав ва озмоиши педагогӣ метавонад ба беҳтар шудани натиҷаҳо дар оянда қӯмак расонад.
- 3) Маълумотҳо дар баъзе ҳолатҳо нокифоя ва ба таври мукаммал тафсир шудаанд. Барои беҳтар кардани эътиимоднокии натиҷаҳо, лозим аст,

ки муаллиф дар оянда диққати бештар ба ҷамъоварӣ ва корбурди маълумот дихад.

4) На дар ҳама ҳолатҳо муаллифи диссертатсия назар ва ақидаи муҳаққиконеро, ки дар диссертатсия оварда шудаанд, аз дидгоҳи худ таҳлилу баррасӣ кардааст, ки ин метавонад барои такмили мазмун ва амиқ кардани таҳқиқот муфид арзёбӣ мешавад, зоро идора кардани баҳсҳо ва пешниҳоди назарҳо метавонад ба эътиомоднокии натиҷаҳо ва ҳулосаҳое, ки ба даст меоянд, кӯмак хоҳанд расонад.

5) Дар матни диссертатсия ва автореферати он ахёнан ғалатҳои имлой ва техникий ба назар вомехӯранд.

Ислоҳи нуқсу камбудиҳо ва такмили ҷанбаҳои заикаршуда метавонад ба муаллиф кӯмак расонад, то дар таҳқиқоти оянда натиҷаҳои беҳтар ва самараноктар ба даст орад ва барои тарбияи арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврасу ҷавон дар ҷомеа муфид хоҳад буд.

Автореферати диссертатсия тибқи тартиби муқарраргардида барои дарёфтӣ дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) таҳия гардида, мазмуни асосии кори таҳқиқотиро инъикос менамояд ва дар он натиҷаҳои назарраси илмӣ асоснок гардида, шарҳи пурраи худро ёфтаанд.

**Ҳулосаи умумӣ оид ба диссертатсия:** Ҳулоса, диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ да мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсхои таърихи умумӣ” барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) дар сатҳи зарурии илмӣ анҷом ёфта, аз ҷиҳати мазмун ба талаботи мавҷуда мутобиқ мебошад.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувоғиқ буда, муаллифи он ба дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) сазовор аст.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Такриз аз ҷониби номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогикия ва психологияи Донишгоҳи давлатии Данғара Ғафурова Дилором Ҷаборовна омода шудааст.

Такриз дар ҷаласаи кафедраи педагогикия ва психологияи Донишгоҳи давлатии Данғара муҳокима ва тасдиқ карда шудааст (протоколи № 1 аз 3.09. соли 2025).

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 15 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 15 нафар, зид - 0 нест, бетараф - 0 нест.

Раиси ҷаласаи васеи семинари  
илмӣ-назариявӣ, муҳиди қафедраи  
педагогикия ва психологияи Донишгоҳи  
давлатии Данғара, номзади илмҳои  
педагогӣ, дотсент

Д.Ч.Гафурова

Эксперти таҳқиқоти диссертационӣ,  
ичроқунандаи вазифаи дотсент дар  
Донишгоҳи давлатии Данғара,  
номзади илмҳои педагогӣ

Ю.Ш.Наботов

Котиби ҷаласаи васеи  
семинари илмӣ-назариявӣ,  
номзади илмҳои педагогӣ,  
муаллими калони кафедраи  
педагогикия ва психологияи

Ч.Ш.Садирова

“Имзои Д.Ч. Гафурова, Ю.Ш.Наботов ва Ч.Ш.Садирова - ро тасдиқ  
мекунам”.

Сардори шуъбаи кадрҳо ва  
корҳои маҳсуси МДТ – и  
“Донишгоҳи давлатии Данғара



Тоирзода С.Т.

#### Сурӯғи муассисаи пешбар:

735320, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти  
Хатлон, ноҳияи Данғара, кӯчаи Маркази 25;  
Тел: +992 833122-28-06, +992 934337676;  
E-mail: [dddangara 2013@mail.ru](mailto:dddangara 2013@mail.ru),  
[Dilorom.gafurova.76@mail.ru](mailto:Dilorom.gafurova.76@mail.ru); [www.dsut.tj](http://www.dsut.tj)

«5» сентябри соли 2025